

## **ХУЛОСАИ КОМИССИЯИ ТАШХИСИ**

**шурои диссертационии 6D. КОА – 037-и назди МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» оид ба диссертасияи Ҳомидова Ш.М. дар мавзӯи «Ҳавзаи адабии Ҳуҷанд дар нимаи дуюми асри XVIII – аввали асри XX» барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021400 – Адабиётшиносӣ (6D021403 – Таърихи адабиёт. Равобити адабӣ). – Ҳуҷанд, 2022. – 189 с.**

Комиссияи ташхиси шурои диссертационии 6D. КОА – 037-и назди МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» дар ҳайъати раис Ғаффорова Умеда Абдуллоевна – доктори илми филология, профессор, узви шурои диссертационӣ, аъзоён Файзуллоев Нематҷон – доктори илми филология, профессор, узви шурои диссертационӣ, Насриддинов Фахриддин Абдулмансурович – доктори илми филология, узви шурои диссертационӣ оид ба қабул намудани диссертасияи Ҳомидова Шамсия Мирзорустамовна дар мавзӯи «Ҳавзаи адабии Ҳуҷанд дар нимаи дуюми асри XVIII – аввали асри XX» барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021400 – Адабиётшиносӣ (6D021403 – Таърихи адабиёт. Равобити адабӣ) барои ҳимоя ва муайян кардани рӯзи ҳимоя.

Рисола дар кафедраи адабиёти классикии тоҷики МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» ба иҷро расида, бо иштироки устодону аъзоён дар ҷаласаи васеи кафедраи номбурда (протоколи № 9 аз 23.04.2021) муҳокима карда шудааст.

Рисолаи докторант Ҳомидова Шамсия Мирзорустамовна ба баррасии муҳимтарин вежагиҳои ашъори суханварони ҳавзаи адабии Ҳуҷанд, вазъи адабӣ, анъанаҳои шеъри классикии тоҷикӣ ва ҷойгоҳи шуарои ин аҳд дар рушди шеъри тоҷикии нимаи дуюми асри XVIII то ибтидои асри XX бахшида шуда, дар он масъалаҳои мавзӯъ ва мундариҷаи ашъори шуаро, ривоҷи адабиёти дузабона, мақоми бонувони суханвар, таҳаввули жанрҳои адабӣ, ҷараёну мактабҳо, падидаҳои «шеъри нав», поэтикаи ашъори шоирони ҳавзаи мазкур мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Докторант ҳангоми пажуҳиши рисола аз усулҳо ва равишҳои шарҳу таҳлили матн, омориву тавсифӣ, муқоисавӣ-таъриҳӣ истифода намудааст.

**Ҳадафи асосии пажуҳиши рисола** нишон додани таҳқиқи муҳтасари авзои адабии Ҳуҷанд дар нимаи дуюми асри XVIII – ибтидои асри XX буда, ҷойгоҳи шуарои ин аҳд дар адабиёти тоҷик ва осори эшон баррасӣ шудааст. Ҳамчунин, заминаҳои зуҳур ва инкишофи муҳимтарин ҷараёнҳои адабии давр, идомаи суннатҳои шеъри классикии форсии тоҷикӣ, аз ҷумла идомаи суннатҳои

адабии Бедил ва пайравони ў, шеваи бозгашти адабӣ ва унсурҳои он дар осори шуарои мавриди таҳқиқ, ҷараёни адабиёти дузабона, баррасии мавзӯъ, мундариҷа ва таркиби мероси адабии шоирон, пажуҳише дар сабки таълиф ва вежагиҳои ҳунарии ашъори шуарои Ҳучандӣ, рушди анвои шеъри форсӣ-тоҷикӣ ва идомаи суннатҳои насли классикӣ ба риштаи таҳқиқ қашида шудаанд.

Ҳамчунин рисола баъзе тавсияҳоро оид ба омӯхтани шоирони ношинохтаву муаррифинашуда ва дар ин замине такмил додани «Тазкираи шуарои Ҳучанд»-и профессор А. Насриддин ва таҳияву тадвини осори шуаро аз нусхаҳои хаттии дастрасшударо дарбар мегирад.

Диссертатсияи Ҳомидова Ш.М. аз муқаддима, се боб, ёздаҳ фасл, хулоса ва фехристи сарчашмаҳову осори таҳқиқӣ, иборат буда, 189 саҳифаро дарбар гирифтааст.

Дар **муқаддима** оид ба мубрамии мавзуи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзӯъҳои илмӣ, мақсад, вазифа, объект, мавзӯъ, асосҳои назариявӣ, пойгоҳ ва навгонии илмии таҳқиқот, нуктаҳои ба ҳимояи пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявӣ ва амалӣ ва дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот, мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ, навғонӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот, тасвиб ба амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия ва соҳтору ҳаҷми он маълумот дода шудааст.

Боби аввали диссертатсия **«Муҳити илмиву адабӣ ва фарҳангии Мовароуннаҳр аз нимаи дуюми асри XVIII то ибтидои асри XX»** унвон дошта, муҳимтарин матлабҳои он дар чор фасл баррасӣ ва таҳқиқ ҳудаанд. Фасли аввали боби мазкур **«Ҳаёти адабии Мовароуннаҳр аз нимаи дуюми асри XVIII то ибтидои асри XX ва сарчашмашиносии омӯзиши он»** ном дошта, докторант бо таъкиди он ки роҷеъ ба вазъи сиёсӣ ва иҷтимоии ин давра пажуҳишҳои чудогонае аз ҷониби донишмандони муаррих ва адабиётшиносони номвар ба анҷом расидааст, бештар талош намудааст, ки ба ҳаёти адабии ин давра таваҷҷӯҳ зохир намояд. Дар навбати аввал, сарчашмаҳои омӯзиши адабиёти ин давраро ба сурати тазкира, дафтари баёз, девонҳову фехристҳои муқаррар намуда, дар ҷараёни пажуҳиш ҷанд нусҳаи хаттии девон ва баёзҳои дорои аҳаммияти муҳим барои адабиёти ин давраро муаррифӣ намудааст. Шоироне ҳамчун, Мунирхон Муинзодаи Ҳучандӣ аз «Намунаи адабиёти тоҷик»-и С. Айнӣ, Ҳумулии Ҳучандӣ ва Бибиҳидоят аз «Ҳафт сутуни симин» ва «Тазкираи шоирони авлодӣ»-и М. Ҳомидзода, Кутбинисо, ки бар асоси мусаввадаҳои муаллиф гирдоварӣ ва баргардон шудаанд, Гозии Ҳучандӣ аз фехристи АМИ Тоҷикистон ва Муҳаммад Султон Абдуллоҳи Маъсумии Ҳучандӣ муаррифӣ шудаанд, ки ному намунаи осорашон дар тазкираҳои марбут ба шуарои ҳавзаи адабии Ҳучанд зикру дарҷ наёфтаанд.

Бо сабаби он ки муҳити адабии Хучанд дар ин давраи таърихӣ иртиботи бештар ба муҳити адабии хонигарии Ҳӯқанд дошт, диссертант бештар осори адабии даврони ҳукмронии Амир Умархонро, ки барои инкишофи адабиёт нақши муассир гузашта буд, ба риштаи таҳқиқ қашидааст.

Фасли дуюми ин боб «**Мавзуъ, муҳтаво ва ғояҳои асосии эҷодиёти шоирони ҳавзаи Хучанд**» ном дошта, дар он муҳимтарин мавзуоти адабиёти давр дар чанд бахш тасниф ва шарҳу тафсир ёфтаанд. Бино ба таъкиди докторант дар баробари идомадиҳии анъанаи баёни муҳимтарин мавзуоти роиҷ дар адабиёти гузашта, аз ҷумла ишқ дар ғазал шуарои Хучанд ба эҷоди ашъори мадҳӣ, танқидӣ, иҷтимоӣ, васфи зодгоҳ, сӯгномаҳо ва амсоли ин муваффақ шудаанд ва ба ин васила доманаи мавзуии шеъри замони хешро тавсса додаанд.

Дар фаслҳои дигари боби аввал – «**Ривоҷи адабиёти дузабона**» ва «**Мақоми бонувони суханвар дар инкишофи адабиёти давр**» ҳаллу фасл шуда, аз рӯйи нишондоди диссертант дар ин давра 9 бонуи суханвар зиндагӣ ва фаъолият намудааст, ки аз ин теъдод 1 нафар – Кутбинисо ҳамчун ҷаҳони нав муаррифӣ шудааст.

«**Таҳаввули жанрҳои адабӣ**» унвони боби дуюми диссертатсия буда, дар он ҳамаи жанрҳои адабӣ шурӯъ аз фардбайту рубой то ғазалу қитъа, муҳаммасу мусаддас, қасидаву маснавӣ ва осори насрӣ дар заминаи се фасл баррасӣ ёфтааст. Фасли аввал – «**Жанрҳои ҳурди ғинойӣ**» унвон дошта, ҳусусиятҳои жанрии ғазал, рубой, қитъа, мустазоду фард баррасӣ ёфтаанд. Бино ба таъкиди докторант шуарои Хучанд дар навъҳои гуногуни шеъри ҳунару маҳорати хешро нишон дода, дар густариши жанрҳои маъмули давр саҳми хешро гузаштаанд. Аз ҷумла, яке аз шоирони соҳибdevonи ин давр Нозили Хучандӣ дар таълифи рубоиёти ирсоли масал ибтикороте намудааст. Зиёда аз 40% рубоиёти шоир тавассути зарбулмасал ва мақолҳо таълиф ёфтаанд.

Фасли дуюми ин боб, «**Жанрҳои бузурги ғинойӣ**» унвон дошта, ҳусусиятҳои жанрии қасида, муҳаммас, мусаддас, тарҷеъбанд ва баҳри тавил шарҳу баррасӣ ёфтаанд.

Дар диссертатсия қайд гардидааст, ки яке аз жанрҳои бузургу маъмули давр – қасида дар аҳди мазкур ҳусусияти мадеҳиявии ҳудро, ки қаблан ҳамчун ҳадя ба шоҳ таълиф меёфт, аз даст надода, баробари ин, дар мазмун ва мундариҷаи он дигаргунӣ – тавсифи мактабҳои усули нав, муноҷот бо Ҳудо, муомалаҳои ҳасбиҳолӣ, инсон ва инсонгарӣ ва ғайра ҷой ёфтаанд. Бино ба таъкиди диссертант дар байни осори шоирони давр қасидаи «Бурҳони Асирий» ё «Одамият чист?», ки дорои мазмуни баланди маърифативу ахлоқист, ҷойгоҳи маҳсус дошта, муҳтавои қасидаро инсони комил ва шинохти он, одаму одамгарӣ, дарки мақому манзалати одам дар ҷомеа дарбар мегирад.

Дар фасли сеюми ин боб – «**Анвои дигари адабии манзум ва мансур**» маснавӣ ва таълифоти мансур ба риштаи таҳқиқ кашидা шудаанд.

Диссертант таъкид намудааст, ки шуарои ҳавзаи адабии Хӯчанд дар эҷоди маснавӣ маҳорати хуб дошта, анъанаи достонсароии классикиро идома бахшидаанд, ки намунаҳои беҳтарини онро аз ашъори Шӯҳӣ, Нозил, Файёз ва Тошҳоҷа Асири метавон мушоҳидаро кард.

Баробари ин ба миён омадани ҷараёни маорифпарварӣ тамоми унсурҳои шакливи мазмунии маснавиро бетағиҳир намондааст. Бино ба таъкиди диссертант маснавиҳои шоирони ибтидои асри XX ҳатто аз маснавиҳои шоирони асри XIX тафовут дорад. Докторант барои тасдиқи андешааш аз маснавиҳои «Миръоти ибрат», «Анҷумани арвоҳ»-и Аҷзӣ ва «Тимсол»-и Асири, ки намунаи расотарин ва беҳтарини жанри маснавии типи маорифпарварӣ ба ҳисоб мераванд, ёдоварӣ намудааст.

Файёз низ дар таълифи маснавӣ аз шоирони муваффақи ҳавзаи адабии Хӯчанд буда, бино ба маълумоти докторант миёни маснавиҳояш маснавии «Хоб дидани Файёз Фирдавсӣ»-ро мавқеи калон дорад. Ин маснавӣ ҳамчун манзума аз ҷиҳати бандубаст ва сохтор ҷолиб буда, онро метавон шарҳи як байти Ҳакими Тӯс номид, ки шоир дар заминаи таълифи он муваффақ ба нигориши як шарҳи манзум шудааст.

Дар мавриди идомаи насли классикӣ бошад, докторант қайд намудааст, ки аз миёни шоирони сарзамини Хӯчанд аз Тоҷири Хӯчандӣ насли таъриҳӣ ва Муҳаммад Султон Абдуллоҳи Маъсуми Хӯчандии Макӣ, ки бештар ба навиштани осори насли динӣ ва ирфонӣ маъруф будааст, ҷанд рисола бахшида ба шарҳи масоили динӣ боқӣ мондааст.

Дар ҳулоасаи ин боб докторант қайд намудааст, ки дар эҷодиёти шоирони ин давра муҳимтарин жанрҳои адабӣ, чун ғазал, рубоӣ, қитъа, қасида, муҳаммас, мусаддас, маснавӣ ва монанди ин дар осори шоирони муҳити адабии Хӯчанд маъмул буда, онҳо аксари анвои шеърии суннатиро бо ҳамон вежагиҳои хос идома додаанд.

Боби севуми рисола «**Хусусиятҳои поэтикии ашъори суханварони ҳавзаи адабии Хӯчанд**» ном дошта, муҳимтарин нуктаҳои меҳварии он дар чор фасл баён шудаанд. Фасли аввали ин боб «**Таъсири поэтикаи шеъри Бедил ба шоирони ҳавзаи адабии Хӯчанд**» ном дорад. Бино ба иттилои докторант баррасии масоили сабкӣ ғазал як андоза мушкилӣ эҷод мекунад. Барои он ки шоирон асосан ба ду сабк – ироқӣ ва хиндӣ пайравӣ карда бошанд ҳам, асоси ин гароишро бар шеъри ду шоир – Ҳофиз ва Бедил ниҳодаанд.

Дар эҷодиёти шуарои мавриди таҳқиқ як навъ омезиши ду сабки адабӣ – тарзи баёни шуарои асрҳои XIII-XIV ва сабки хиндию равияни бедилӣ ба назар мерасад, ки ин гузариш аз як сабк ба сабки дигарро бозгӯйӣ мекунад.

Докторант мұхымтарин шеваҳои таъсирпазирии шоирони давр аз Бедилро дар чанд нукта – *Таъсири шакли шеър* (қофияву радиф ва вазн), *таъсири сабк ва тарзи баён* (корбурди образҳои шоирона), истиқбол аз шеваи маъниофаринӣ ва тазмини шуаро ба ашъори Бедил дастандӣ намуда, андешаҳояшро бо овардани порчаҳои шеърӣ аз ашъори шуарои мавриди таҳқиқ асоснок намудааст.

Фасли дуюми ин боб «**Баррасии ҷараёни бозгашти адабӣ ҳамчун падидаи хунарӣ**» унвон дошта, диссертант пайравиҳои шуарои мавриди таҳқиқро аз рӯйи маъно, тазмин ва шакл (вазну қофияи ҳамгун) баррасӣ намудааст. Ба ғазалиёт ва услуби шеъри Ҳофиз то чӣ андоза ҳусни таваҷҷӯҳ доштани шуарои мавриди таҳқиқро диссертант аз ғазал, мухаммас ва дигар анвои шеърӣ муҳоҳида намуда, андешаҳояшро бо овардани намунаҳо аз ашъори шоирон тасдиқ намудааст.

Ҳамчунин, диссертант дар ин фасл истиқболи шуарои мавриди таҳқиқашро аз Саъдӣ, Камол, Ҷомӣ ва Амир Умархон низ бо овардани порчаҳои шеърӣ асоснок намудааст.

Фасли севуми ин боб «**Заминаҳои зуҳури падидаҳои шеъри нав**» ном дошта, диссертант ҳини баррасии ин фасл иброз медорад, ки дар баробари мавҷудияти ҷараёнҳои адабии мактаби пайравони Бедил ва бозгашти адабӣ дар ин давра тозагиҳое аз ҳар ҷиҳат ба ҷашм мерасанд, ки гурӯҳе аз донишмандон бо назардошти унсурҳои шаклӣ ва муҳтавоӣ заминаҳои пайдоиши шеъри навро аз ҳамин давра муқаррар кардаанд. Бино ба таъкиди диссертант дар ташаккулу таҳаввул, ҳамчунин, падидаҳои тозаи адабӣ, мазмун ва мундариҷаи ғоявии ашъори шоирони давр таъсири маҳфилҳои адабӣ назаррас буда, сұхбату мушовораҳои хонаводагиу мадрасавии Аҳмади Дониш ва Садри Зиё мавқеи ҷудогонаеро соҳиб мебошад, ки барои шаклгирии равияҳои тозаи адабӣ, ҳосатан, барои ташаккули сабки тоза дар эҷодиёти Садриддин Айнӣ, Муҳаммадсиддиқи Ҳайрат, Аҳмадҷони Ҳамдӣ, Абдулвоҳиди Мунзим ва дигарон нақши муассир дошт.

Ҳомидова Ш. омилҳои пайдоиши «шеъри нав»-ро дастандӣ намуда, роҳ ёфтани образҳои нав, вожа ва мағхумҳои русиву аврупоӣ дар шеър, корбурди истилоҳоти одиву омиёна, таълифи ашъори ватандӯстӣ, бозтоби афкори маорифпарварӣ ва сурудани шеърҳои тарғибкунандаи илму дониши замони навро омилҳои пайдоиши шеъри нав номида, андешаҳояшро бо овардани порчаҳои шеърӣ исбот намудааст.

Фасли чоруми боби мазкур «**Вежагиҳои хунарӣ ва шеваҳои корбурди саноен бадей**» ном дошта, бино ба маълумоти диссертант шоирон барои ороиши сухан ва таъмини назокату балоғати калом аз мұхымтарин санъатҳои

бадеии лафзӣ ва маънавӣ, чун талмех, ташбех, истиора, тамсил, таҷнису муболига, сифатчинӣ ва амсоли ин моҳирона истифода намудаанд.

Дар **хulosai** диссертатсия натиҷа ва бардоштҳои муҳаққик дар доираи 15 банд оварда шуда, як қисмати муҳимми онро пешниҳодҳо дарбар мегирад. Пешниҳодҳо дар заминай ҷусторҳои докторант асос ёфта, ҷанд тан аз шоирон ва мероси адабии онҳо дар асоси нусхаҳои хаттии девони онҳо, инчунин баёзҳо, феҳристҳо пайдо шудаанд, ки бори аввал муаррифӣ ва маҳсули эҷодашон ба риштаи таҳқиқ қашида мешаванд. Ҳамин тавр, диссертант аз ӯҳдаи иҷрои вазифаҳои дар назди хеш гузошта ба хубӣ баромадааст.

Автореферат ва мақолаҳои дарҷгардидаи докторант мазмун ва муҳтавои асосии диссертатсияи мазкурро ифода менамоянд.

Дар баробари комёбихо дар диссертатсия баъзе норасоиҳо ба назар расиданд. Аз ҷумла, фаслҳои якум ва дуюми боби дуюми диссертатсия **хulosai** мушахҳас надоранд, ҷанде аз мисолҳои автореферат ба забони русӣ тарҷума нашудаанд.

Эродҳои мазкур арзиши илмии диссертатсияро кам намекунанд ва ислоҳшавандаанд.

Дар маҷмуъ, метавон **хulosha** кард, ки мавзуъ, муҳтавои диссертатсия ва автореферат ба шиносномаи ихтисоси шурои дифои барои ҳимоя пешниҳодшуда мувоғиқ буда, эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот ба таври мукаммал дар 12 мақолаи илмӣ (аз ҷумла, 4 мақола дар маҷаллаҳои дар қайди КОА буда) интишор ёфтааст, ҳамчунин эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот дар конференсияҳои байналмилалӣ, ҷумхурияйӣ ва вилоятиву донишгоҳӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Кори диссертационии Ҳомидова Шамсия Мирзорустамовна дар мавзуи «Ҳавзаи адабии Ҳуҷанд дар нимаи дуюми асри XVIII – аввали асри XX» кори анҷомёфта буда, аз ҷиҳати мазмуну муҳтаво, навоварии таҳқиқ ва аҳаммияти илмиву амалиаш ҷавобгӯ ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди диссертатсияҳои номзадӣ мебошад ва онро барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021400 – Адабиётшиносӣ (6D021403 – Таърихи адабиёт. Равобити адабӣ) метавон пешниҳод намуд.

1. Комиссияи ташхис муҳаққиқони зеринро ба ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:

**Муқарризи расмии аввал** – доктори илми филология, профессор, ректори МДТ-и «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода» **Низомӣ Муҳриддин Зайниддин**

**Муқарризи расмии дуюм** – номзади илми филология, директори нашриёти «Дабир»-и Дошишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон **Охунҷонова Нуриҳон Раҳматовна**

**Муассисаи тақриздиҳанда** – МДТ-и «Дошишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ»

2. Барои нашри эълон оид ба ҳимоя ва ҷойгир намудани диссертасия ва автореферат дар сомонаи Комиссияи Олии Аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

3. Барои чопи автореферат ба ҳуқуқи даствавис иҷозат дода шавад.

**Раиси комиссияи ташхис:**

доктори илми филология, профессор,  
узви шурои диссертационӣ



Гаффорова У.А.


**Аъзои комиссияи ташхис:**

доктори илми филология, профессор,  
узви шурои диссертационӣ



Файзуллоев Н.

доктори илми филология,  
узви шурои диссертационӣ



Насридинов Ф.А.

«12.12.2022»